

Бо ҳуқуқи дастнавис



АЛИХОНОВА Сурайё Ҷамшедовна

**КОРРОЗИЯИ ХЎЛАҲОИ Zn5Al ВА Zn55Al
БО СЕРИЙ, ПРАЗЕОДИМ ВА НЕОДИМ**

**05.17.03 – технологияи равандҳои электрохимиявӣ
ва муҳофизат аз коррозия**

АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои химия

Душанбе – 2017

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Маводҳои ба коррозия устувор»-и Институти кимиёи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи В.И. Никитин ичро гардидааст.

Роҳбарони илмӣ: доктори илмҳои химия, профессор,
академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ғаниев Изатулло Наврузович

номзади илмҳои техникӣ, дотсент
Обидов Зиёдулло Раҳматович

Муқарризони расмӣ: доктори илмҳои техникӣ, профессор,
сарходими илмии Агентии амнияти ядроӣ
ва радиатсионии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон
Назаров Холмурод Марипович

номзади илмҳои химия, ходими пешбари
илмии Институти физикаю техникаи АИ
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи С.У. Умаров
Сафаров Амиршо Ғоибовиҷ

Муассисаи пешбар: кафедраи «Технология ва мошиншиносӣ»-и
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ

Ҳимояи диссертатсия 17 январи соли 2018, соати 11⁰⁰ дар ҷаласаи
Шӯрои диссертационии 6D.KOA-007 назди Институти кимиёи АИ
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи В.И. Никитин баргузор мегардад.
Суроға: 734063, ш.Душанбе, хиёбони Айнӣ, 299/2.
E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва
сомонаи интернетии Институти кимиёи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
номи В.И. Никитин шинос шавед:
www.chemistry.tj

Автореферат санаи «_____» соли 2017 аз рӯйи
фехристи пешниҳодшуда, ирсол карда шудааст.

Котиби илмии
шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои химия

Норова М.Т.

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Мубориза зидди коррозия ва тақвиятдихии усулҳои он дар соҳаҳои саноатӣ аҳамияти зиёд дорад, зеро имконият медиҳад, ки талафоти иқтисодии таҷҳизоти технологӣ аз коррозия кам гардида, қобилияти афзуншавии рушди минбаъдаи техникӣ зоҳир гардад. Таҳқиқоти бунёдии равандҳои коррозия қобилияти рушди минбаъдаро дар ин соҳа таъмин менамояд. Ҳамин гуна таҳқиқотҳо, ки дар миёнаи асри гузашта анҷом дода шуда буд, на танҳо барои фаҳмиши хусусияти раванди коррозия мусоидат намуданд, балки ба аниқ намудани муҳимтарин механизмҳои асосии он ва як қатор қонуниятҳои принсиپиалӣ замина фароҳам оварданд. Маҳз ҳамин таҳқиқотҳо барои эҳёи усулҳои нав, маводҳо ва лавозимоти муҳофизати металлҳо аз коррозия ҳамчун заманаи асосӣ хизмат расониданд. Яке аз усулҳои самараноки мубориза зидди коррозияи металлҳо ин истифодаи рӯйпӯшҳои муҳофизатӣ мебошад. Дар байни рӯйпӯшҳои анодӣ мавқеи хосро рӯҳ ишғол менамояд. Рӯҳ метали фаъол буда, бо маҳлули кислотаҳо ва ишқорҳо зуд ба тамоюл мепайвандад. Дар пайвастагӣ бо оҳан нақши анодро рӯҳ мебозад, бинобар ин дар раванди коррозияи металлҳо, ки дар сатҳи бо рӯҳ рӯйпӯшнамудаи ашёҳои гуногун мегузаранд, метали асосӣ ҳал нашуда, балки рӯйпӯш аз рӯҳ метали асосиро то он замон, ки пурра ҳал шавад ҳифз менамояд.

Дар ноҳияҳои саноатӣ рӯйпӯшҳо аз рӯҳ бо суръати наздики 1.0-1.5 мкм дар сол вайрон мегарданд. Бо афзуншавии маҳсули коррозияи рӯҳ дар сатҳи металлҳои асосӣ суръати ҳалшавии рӯйпӯшҳо аз рӯҳ кам мегарданд, яъне аз маҳсули коррозия қабатҳои ғафсиашон қариб 20 мкм муҳофизати иловагиро аз коррозия таъмин менамоянд. Рӯйпӯшҳо аз рӯҳ васеъ истифода мешаванд, зеро рӯҳ хосияти хуби муҳофизатӣ ва арзиши паст нисбат ба дигар металлҳои рангаро дорад. Беш аз 60% аз намудҳои гуногуни рӯйпӯшҳои галваникӣ ба рӯйпӯшҳо аз рӯҳ мансубанд.

Айни замон дар хориҷи кишвар рӯйпӯшҳои муҳофизатии рӯҳ-алюминии намуди Галфан I (рӯҳ + 5 %-и вазнӣ алюминий) ва Галфан II (рӯҳ + 55 %-и вазнӣ алюминий) васеъ истифода мешаванд, ки бо хусусиятҳои муҳофизатии баландашон нисбат ба рӯҳ фарқ менамоянд.

Рисолаи диссертационӣ ба таҳқиқоти таъсири иловаҳои металлҳои нодирзамиинии (МНЗ) зергурӯхи серий (серий, празеодим, неодим) ба хосиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al, омӯзиши ба коррозия устувории онҳо ва кинетикаи оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳо бо мақсади оптималикунонии таркиби меъёрии онҳо баҳшида шудааст.

Мақсади корҳои таҳқиқотӣ ин коркарди таркиби оптималии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al, ки бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида шудаанд, мебошад, ки ҳамчун рӯйпӯшҳои ҳӯлавии анодӣ барои ҳифз намудани конструксияҳо, маснуوت ва иншоотҳои пӯлодӣ аз коррозия истифода мешаванд.

Дар вобастагӣ бо мақсади гузашта, дар рисолаи диссертационӣ **вазифаҳои зерин** ҳал карда шудааст:

- қонуниятҳои тағийрёбии хосиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии ҳӯлаҳо дар муҳитҳои гуногуни агресивӣ аниқ карда шудааст;
- механизмҳои равандҳои оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳо дар ҳолати саҳт омӯҳта шудааст;
- дар маҳсули оксидшавии ҳӯлаҳо фазаҳои бавуҷудомада муайян карда шуда, нақши онҳо дар раванди коррозионӣ шарҳ дода шудааст;
- таркиби оптималии ҳӯлаҳои бо МНЗ ҷавҳаронидашудаи рӯҳ-алюминий коркард шудааст, ки бо ду патентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда шудааст.

Навғониҳои илми рисола. Дар асоси таҳқиқотҳои эксперименталӣ қонуниятҳо дар тағийрёбии ҳусусиятҳои коррозионӣ ва электрохимиявии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминии Zn5Al ва Zn55Al дар вобастагӣ аз миқдори серий, празеодим ва неодим, дар муҳитҳои электролитҳои NaCl, HCl ва NaOH ҳангоми қиматҳои гуногуни pH-и муҳит аниқ карда шудааст. Механизмҳои равандҳои оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳои сечанда омӯҳта шуда, параметрҳои кинетики он муайян карда шудааст.

Аҳамияти амалии рисола дар коркарди таркиби оптималии ҳӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al, ки бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида шудаанд, бо устувириашон зидди коррозия фарқ намуда, ҳифз намудани онҳо бо нахустпантҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон хотима мёбад.

Мавзӯи рисолаи диссертационӣ ба самтҳои «Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои солҳои 2007-2015» ва «Барномаи истифодаи ихтироотҳои муҳим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015» нигаронида шуда буд.

Усули таҳқиқот:

- усули таҳлили микрорентгеноспектралии таркиби ҳӯлаҳо дар микроскопи тасвирбардори электронии SEM (дар Донишгоҳи озоди Ҷумҳурии Исломии Эрон);
- усули потенсиостатикии таҳқиқоти ҳӯлаҳо дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо истифодаи потенсиостати ПИ-50.1;
- усули термогравиметрии омӯзиши кинетикаи оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳо;
- усули таҳлили рентгенофазавии маҳсули оксидшавии ҳӯлаҳо;

Мазмуни асосии рисола, ки дар ҳимоя пешкаш мегардад:

- қонуниятҳои тағийрёбии хосиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии ҳӯлаҳои бо МНЗ зергурӯҳи серий ҷавҳаронидаи Zn5Al ва Zn55Al, дар вобастагӣ аз pH-и муҳит;
- қонуниятҳои тағийрёбии параметрҳои кинетикӣ ва энергетики раванди оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al, ки бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида шӯдаанд;
- натиҷаҳои омӯзиши маҳсули оксидшавии ҳӯлаҳои сечанда, муайян намудани нақши онҳо дар раванди оксидшавӣ ва механизми оксидшавии ҳӯлаҳо дар ҳолати саҳт.

Саҳми шаҳсии муаллиф дар таҳлили маълумоти адабиёт, истифодаи усулҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда, тайёркунӣ ва гузаронидани

таҳқиқот дар шароити озмоишгоҳӣ, таҳлили натиҷаҳои ҳосилнамуда, ҷамъбаст намудани мазмуни асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия хотима меёбад.

Дараҷаи саҳехият ва баррасии рисола. Натиҷаҳои рисолаи диссертатсионӣ дар конфронсҳо ва семинарҳои илмии зерин муҳокима ва баррасӣ гардидаанд: VI Международной научно-практической конференции «Нумановские чтения» - Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2009); Республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии» - Таджикский технический университет (ТТУ) им. акад. М.С. Осими (Душанбе, 2009); Республиканской научно-теоретической конференции «Молодежь и современная наука» - Комитет молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан (Душанбе, 2010); IV Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования в XXI веке» - ТТУ им. М.С. Осими (Душанбе, 2010); Республиканской научно-практической конференции «Иновационные технологии в науке и технике» - Технологический университет Таджикистана (Душанбе, 2010); Республиканской научно-практической конференции «Академик М. Осими и развитие образования» - ТТУ им. М.С. Осими (Душанбе, 2011); Республиканской научной конференции «Проблемы современной координационной химии» - Таджикский национальный университет (Душанбе, 2011); Международной научно-практической конференции «Гетерогенные процессы в обогащении и металлургии» - Абишевские чтения. Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева (Казахстан, Караганда, 2011); Республиканской научно-технической конференции «Методы повышения качества и целесообразности процессов производства» - ТТУ им. М.С. Осими (Душанбе, 2011); Международной научно-практической конференции, посвященной 1150-летию Абу Бакра Мухаммада ибн Закария Рazi - Институт химии АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2015); Республиканской научной конференции «Актуальные проблемы современной науки» - Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в городе Душанбе (Душанбе, 2015); Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии – нефтегазовому региону» - ТюмГНГУ (Тюмень, 2015); Международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья», посвященной празднику – Дню науки в Туркменистане (Ашхабад, 2015); Международном форуме «Молодежь – движущая сила интеллектуального развития страны» - Комитет молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, Технологический университет Таджикистана и Компания «РОССОТРУДНИЧЕСТВО» в Республике Таджикистан (Душанбе, 2015).

Интишорот. Дар натиҷаи таҳқиқотҳо 22 мақола ба нашр расидааст, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризӣ, ки КОА-и назди

Президенти Чумхурии Тоҷикистон - «Аҳбори АИ Чумхурии Тоҷикистон. Шуъбаи физикаю математика, химия, геология ва техникий», «Гузоришҳои АИ Чумхурии Тоҷикистон», «Паёми ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ» тавсия намудааст; дар 36 маводҳои конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ ва 2 патенти Чумхурии Тоҷикистон гирифта шудааст.

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи диссертационӣ аз муқаддима, навиди адабиёт, се боб, хулосаҳо, рӯйхати адабиёт ва замимаро дар бар мегирад. Диссертатсия дар 135 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ баён мегардад, ки дорои 38 ҷадвал ва 55 расм мебошад. Рӯйхати адабиётҳо аз 102 номгӯй иборат аст.

МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА

Дар муқаддима мубрам будани мавзӯи диссертатсия асоснок карда шуда, ҳаҷми таҳқиқотҳо муайян гардида, усулҳои маҳсуси таҳқиқот баён шудааст.

Дар боби аввали «Хосиятҳои физикӣ-химияйӣ ва коррозионии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминий ва рӯйпӯшҳо» таҳлили маълумотҳои дар адабиётҳо мавҷуда аз рӯи хосиятҳои физикӣ-химияйӣ ва меҳаники рӯҳ, алюминий, металлҳои нодирзаминии зергурӯҳи серий ва ҳӯлаҳои системаҳои рӯҳ-алюминий, инчунин оиди оксидшавии баландҳароратӣ ва рафтори анодии рӯйпӯшҳои муҳофизатии рӯҳ-алюминий оварда шудааст. Аз ҷумла, нишон дода шудааст:

- хосиятҳои ҳӯлаҳои системаҳои Al-Zn дар ҳудуди маҳдуди компонентҳои ҷавҳаронӣ омӯхта шудааст, чӣ аз тарафи рӯҳ, чӣ дар тарафи алюминий. Ҳамчунин, иловаи рӯҳ ба алюминий то 7.0%-и вазнӣ ҳангоми ҳарорати баланд энергияи эҳтимолии фаъолшавиро дар ҳӯлаҳои моёйӣ зиёд намуда, суръати оксидшавиро андозае кам менамояд.
- бо таҳқиқоти рафтори анодии ҳӯлаҳои системаҳои Al-Zn нишон дода шудааст, ки ҷавҳаронии алюминий бо микдори на он қадар зиёди рӯҳ потенсиалҳои питтингҳосилкуниӣ ва озоди коррозия ба самти манғӣ майл менамояд.
- маълумоти пурратар оиди таъсири элементҳои гурӯҳи дуюми ҷадвали даврӣ ба хосиятҳои физикӣ-химиявии ҳӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al мавҷуд аст. Нишон дода шудааст, ки иловаи бериллий, магний ва металлҳои ишқорзаминиӣ устувории анодии ҳӯлаҳои мазкурро дар муҳитҳои гуногун баланд менамояд. Ҳамчунин қайд карда шудааст, ки дар адабиёт ва сомонаи интернет маълумотҳо оиди таъсири МНЗ-и зергурӯҳи серий ба хосиятҳои коррозионӣ-электрохимияйӣ ва оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al тамоман мавҷуд нест.

Ҳамин тавр, хулоса намудан мумкин аст, ки таҳқиқоти таъсири МНЗ-и зергурӯҳи серий ба хосиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминии Zn5Al ва Zn55Al, маҳсусан кинетикаи оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳои сечанда дар ҳолати саҳт ва муайян намудани маҳсули оксидшавии ҳӯлаҳо ва нақши онҳо дар бавучудории механизми оксидшавии ҳӯлаҳо вазифаи мубрам мебошад ва ҳусусиятҳои бунёдӣ ва

амалӣ дорад. Бо назардошти он, ки хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al асосан ҳамчун рӯйпӯшҳои анодии муҳофизатӣ истифода мешаванд, бинобар ин суолоти устувории коррозионӣ нақшай умумӣ мансуб гардида, гузаронидани таҳқиқоти коррозионӣ-электрохимиявии тавсифоти хӯлаҳои додашуда, бо мақсади муайян намудани концентратсияи оптималии иловаҳои (МНЗ-и зергурӯҳи серий) ва ҳудудҳои устувории онҳо дар вобастагӣ аз pH-и муҳит хеле зарур аст.


БОБИ 2. ХОСИЯТҲОИ КОРРОЗИОНӢ-ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХӮЛАҲОИ РУҲ-АЛЮМИНИИ Zn5Al ВА Zn55Al, КИ БО СЕРИЙ, ПРАЗЕОДИМ ВА НЕОДИМ ҶАВҲАРОНИДА ШУДААНД

Усули таҳқиқоти хосиятҳои электрохимиявии хӯлаҳо. Барои таҳқиқоти коррозияи металҳо усулҳои электрохимиявӣ ва потенсиостатикӣ бомуваффакият истифода мешаванд. Усули потенсиостатикӣ имкон медиҳад, ки нақши потенсиали электродӣ дар рафтори металл (хӯла) дар ҳолати пассивнокӣ омӯхта шавад. Аниқ карда шудааст, ки ҳусусияти муҳими коррозионни металл ин вобастагии суръати ҳалшавӣ аз потенсиал мебошад, ки ҳангоми ҳисобкуни устувории коррозионни металли муайян ё хӯла, инчунин барои интиҳоби усули оптималии муҳофизат дар шароити додашуда, истифода мешавад.

Ба сифати маводҳои аввалияи таҳқиқот руҳи тамғаи XЧ (гранулшакл), алюминии тамғаи А7 ва лигатураи он бо серий (10% Ce), празеодим (10% Pr) ва неодим (10% Nd) истифода гардид. Синтези хӯлаҳо дар бӯтаҳои аз оксиди алюминии соҳташуда дар кӯраи муқовимати электрикии намуди СШОЛ дар ҳудуди ҳарорати 650–750 °C гузаронида шуд. Таркиби элементии хӯлаҳои мазкур дар микроскопи электронии SEM навъи AIS2100 (Кореяи ҷанубӣ) назорат карда шуданд. Аз хӯлаҳои мазкур, намунаи хӯлаҳо дар қолиби рехтагарии графитӣ бо андозаҳои диаметр – 8 мм ва дарозӣ – 140 мм ҳосил карда шуданд. Пеш аз воридкуни намунаи хӯлаҳо ба маҳлули корӣ қисмати гуллаҳои он сайқал дода шуда, беравған карда шуда, бодиққат бо спирт шӯста шуда, баъдан ба маҳлули электролитҳои HCl, NaCl ва NaOH ворид карда шуданд. Ҳарорати маҳлул дар ячека доимӣ 20°C бо ёрии термостати MLШ-8 нигоҳ дошта шуд.

Таҳқиқоти потенсиостатикии рафтори анодии хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al, ки бо МНЗ-и зергурӯҳи серий ҷавҳаронида шудаанд, дар муҳитҳои кислотагӣ (0.001н, 0.01н, 0.1н HCl), нейтралӣ (0.03, 0.3, 3% NaCl) ва ишқорӣ (0.001н, 0.01н, 0.1 NaOH), дар речай потенсиодинамикӣ бо суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с дар потенсиостати ПИ-50.1.1 анҷом дода шуд.

Ба сифати мисол, дар расми 1 каҷҳатҳои анодии поляризатсионии хӯлаи Zn5Al, ки бо серий ҷавҳаронида шудааст, дар муҳитҳои гуногун оварда шудааст. Дида мешавад, ки каҷҳатҳои 2-4, ки ба хӯлаҳои 0.005-0.05%-и серийдошта мансубанд, дар муқоиса бо хӯлаи аввалияи Zn5Al (каҷҳати 1) потенсиали бештари мусбатро доранд, пайгиона, хӯлаҳои додашуда суръати пасти ҳалшавии анодиро зоҳир менамоянд.



Расми 1. Каҷхатҳои анодии поляризатсионии (суръати тобиши потенциал 2мВ/с) хӯлаи Zn5Al (1), ки дар таркибаш серий дорад, %-и вазнӣ: 0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5); 0.5 (6) дар муҳитҳои электролитҳои 0.001н HCl (а), 0.03%-и NaCl (б) ва 0.001н NaOH (в).

Таҳқиқотхои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки иловаи серий, празеодим ва неодим дар микдори 0.005÷0.05%-и вазнӣ потенсиали коррозияи хӯлаҳои аввалияи Zn5Al ва Zn55Al -ро ба самти мусбат майл мекунонанд. Вале, афзоиши баъдии микдори компоненти ҷавҳаронӣ то 0.5%-и вазнӣ $E_{\text{св.корр.}}$ -ро ба самти манфии қиматҳо майл мекунонад ва дар ин вақт афзоиши бузургиҳои потенсиалҳои коррозия ($E_{\text{корр.}}$), питтингҳосилшавӣ ($E_{\text{но.}}$) ва репассивӣ ($E_{\text{реп.}}$) ба самти манфии қиматҳо хеле назаррас аст, мутобиқан дар электролити NaCl (ҷадвалҳои 1 ва 2).

Ҷадвали 1. Потенсиалҳои озоди коррозия ($-E_{\text{корр.озод.}}$, В) ва питтингҳосилшавии ($-E_{\text{п.х.}}$, В) хӯлаи Zn5Al, ки бо серий ҷавҳаронида шудааст, дар муҳитҳои гуногун

| Микдори Ce дар хӯла, %-и вазнӣ | Муҳит | $-E_{\text{корр.оз.}}$ | | $-E_{\text{п.х.}}$ | | Муҳит | $-E_{\text{корр.оз.}}$ | | $-E_{\text{п.х.}}$ | | Муҳит | $-E_{\text{корр.оз.}}$ | | $-E_{\text{п.х.}}$ | |
|--|------------|------------------------|-------|--------------------|-------|-------|------------------------|-------|--------------------|-------------|-------|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| | | В | | В | | | В | | В | | | В | | В | |
| - | 0.1Н HCl | 1.102 | 1.015 | 3% NaCl | 1.100 | 0.965 | 0.01Н NaOH | 1.180 | 1.140 | 0.001Н NaOH | 1.126 | 1.090 | 0.001Н NaOH | 1.106 | 1.060 |
| 0.005 | | 0.930 | 0.860 | | 1.084 | 0.907 | | 1.060 | 1.030 | | 1.090 | 1.055 | | 1.060 | 1.030 |
| 0.01 | | 0.890 | 0.825 | | 1.052 | 0.924 | | 1.090 | 1.055 | | 1.106 | - | | 1.106 | - |
| 0.05 | | 0.853 | 0.815 | | 1.065 | 0.937 | | 1.150 | 1.050 | | 1.075 | 1.040 | | 1.150 | 1.050 |
| 0.1 | | 1.008 | 0.855 | | 1.071 | 0.942 | | 1.097 | 1.050 | | 1.046 | 1.010 | | 1.097 | 1.050 |
| 0.5 | | 1.054 | - | | 1.076 | 0.956 | | 1.070 | 0.935 | | 1.070 | 1.025 | | 1.070 | 1.025 |
| - | 0.01Н HCl | 1.060 | 0.985 | 0.3% NaCl | 1.070 | 0.935 | 0.001Н NaOH | 1.088 | 1.050 | | 1.056 | 0.926 | | 1.088 | 1.050 |
| 0.005 | | 0.915 | 0.850 | | 1.055 | 0.877 | | 1.130 | 1.100 | | 1.035 | 0.855 | | 1.130 | 1.100 |
| 0.01 | | 0.900 | 0.818 | | 1.025 | 0.890 | | 1.057 | 1.005 | | 1.007 | 0.876 | | 1.057 | 1.005 |
| 0.05 | | 0.870 | 0.805 | | 1.033 | 0.905 | | 1.040 | 0.940 | | 1.018 | 0.888 | | 1.040 | 0.940 |
| 0.1 | | 0.975 | 0.890 | | 1.047 | 0.912 | | 1.008 | 0.955 | | 1.029 | 0.895 | | 1.008 | 0.955 |
| 0.5 | | 1.030 | 0.965 | | 1.056 | 0.926 | | 1.025 | 1.015 | | 1.038 | 0.913 | | 1.025 | 1.015 |
| - | 0.001Н HCl | 1.027 | 0.950 | 0.03% NaCl | 1.050 | 0.915 | 0.001Н NaOH | 1.055 | 1.055 | | 1.038 | 0.913 | | 1.055 | 1.055 |
| 0.005 | | 0.890 | 0.835 | | 1.035 | 0.855 | | 1.008 | 0.955 | | 1.029 | 0.895 | | 1.008 | 0.955 |
| 0.01 | | 0.875 | 0.800 | | 1.007 | 0.876 | | 1.025 | 1.015 | | 1.038 | 0.913 | | 1.025 | 1.015 |
| 0.05 | | 0.840 | 0.795 | | 1.018 | 0.888 | | 1.055 | 1.055 | | 1.070 | 1.025 | | 1.055 | 1.055 |
| 0.1 | | 0.960 | 0.875 | | 1.029 | 0.895 | | 1.070 | 1.025 | | 1.088 | 1.050 | | 1.070 | 1.025 |
| 0.5 | | 1.006 | 0.943 | | 1.038 | 0.913 | | 1.106 | - | | 1.126 | 1.090 | | 1.106 | - |


Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки қимати потенсиали озоди коррозияи хӯлаи Zn55Al, ки дар таркибаш концентратсияҳои гуногуни серий, празеодим ва неодим дорад, дар муҳити электролити NaCl нисбат ба хӯлаи Zn55Al, ки бо ин элементҳо ҷавҳаронида шудааст, кам аст, мутобиқан дар муҳитҳои кислотагӣ ва ишқории электролитҳои HCl ва NaOH (ҷадвали 2). Чунин қонуният ҳангоми баррасии дигар потенсиалҳо, суръати коррозия аз таркиби электролит ва микдори иловаҳои ҷавҳаронӣ низ мушоҳид мегардад.

Бо афзоиши концентратсияи хлорид-ионҳо потенсиали озоди коррозияи хӯлаи Zn5Al ва Zn55Al, ки бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида шудаанд, кам мешаванд, ки аз пастшавии устувории коррозионни хӯлаҳо зери таъсири хлорид-ионҳо шаҳодат медиҳанд. Чунин тамоюл дар ҳама муҳитҳои таҳқиқшуда ҷой дорад (ҷадвали 1, 2).


Ҷадвали 2. Потенциалҳои озоди коррозия ($-E_{\text{корр.озод}}$, В) ва питтингҳосилшавии ($-E_{\text{п.х.}}$, В) хӯлаи Zn5Al, ки бо серий ҷавҳаронида шудааст, дар муҳитҳои гуногун

| Мик- дори Се дар хӯла, %-и вазнӣ | Муҳит | - $E_{\text{корр.оз.}}$ | - $E_{\text{п.х.}}$ | Муҳит | - $E_{\text{корр.оз.}}$ | - $E_{\text{п.х.}}$ | Муҳит | - $E_{\text{корр.оз.}}$ | - $E_{\text{п.х.}}$ |
|---|------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| - | 0.1н HCl | 1.085 | 1.040 | 3% NaCl | 1.020 | 0.900 | 0.1н NaOH | 1.130 | 1.075 |
| | | 1.015 | 0.966 | | 0.966 | 0.830 | | 1.069 | 1.010 |
| | | 1.007 | 0.940 | | 0.990 | 0.850 | | 1.036 | 0.990 |
| | | 0.938 | 0.875 | | 0.995 | 0.860 | | 0.999 | 0.890 |
| | | 0.945 | 0.900 | | 1.013 | 0.875 | | 1.028 | 0.950 |
| | | 1.010 | 0.980 | | 1.030 | 0.900 | | 1.072 | 1.000 |
| - | 0.01н HCl | 1.055 | 1.012 | 0.3% NaCl | 1.000 | 0.880 | 0.01н NaOH | 1.100 | 0.940 |
| | | 1.007 | 0.935 | | 0.947 | 0.810 | | 1.031 | 0.875 |
| | | 0.991 | 0.920 | | 0.970 | 0.830 | | 1.014 | 0.830 |
| | | 0.930 | 0.895 | | 0.975 | 0.840 | | 0.963 | 0.780 |
| | | 0.960 | 0.910 | | 0.988 | 0.855 | | 1.015 | 0.805 |
| | | 1.065 | 0.945 | | 1.010 | 0.880 | | 1.040 | 0.995 |
| - | 0.001н HCl | 1.025 | 0.950 | 0.03% NaCl | 0.970 | 0.850 | 0.001н NaOH | 1.065 | 1.000 |
| | | 0.948 | 0.855 | | 0.920 | 0.820 | | 0.931 | 0.845 |
| | | 0.926 | 0.840 | | 0.940 | 0.810 | | 0.915 | 0.817 |
| | | 0.918 | 0.810 | | 0.945 | 0.790 | | 0.839 | 0.795 |
| | | 0.940 | 0.865 | | 0.961 | 0.835 | | 0.911 | 0.860 |
| | | 0.977 | 0.895 | | 0.979 | 0.855 | | 1.007 | 0.925 |


Дар расмҳои 2 ва 3 вобастагии суръати коррозияи хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al, ки дар таркибашон серий, празеодим ва неодим (0.005-0.1%) доранд, аз рН-и муҳит оварда шудааст, ки аз рӯи қиматҳои зиччии ҷараёни электрикӣ коррозияи хӯлаҳои мазкур дар электролитҳои 0.1н (рН=1); 0.01н (рН=2); 0.001н (рН=3) HCl, 0.03; 0.3; 3% (рН=7) NaCl ва 0.1н (рН=12); 0.01н (рН=11); 0.001н (рН=10) NaOH ҳисоб карда шудаанд. Пастшавии суръати коррозия ҳангоми ҷавҳаронидани хӯлаҳои аввалияи Zn5Al ва Zn55Al мушоҳида гардида, афзоиши баъдии концентратсияи компоненти ҷавҳаронӣ якчанд суръати коррозияро зиёд менамояд, вале аз рӯи қимати бузургиаш суръати коррозияи хӯлаҳои аввалияро зиёд наменамояд (расмҳои 2 ва 3).



a)




б)



в)

Расми 2. Вобастагии суръати коррозияи $K \cdot 10^{-3}$ (Г·м⁻²·ч⁻¹) хӯлаи Zn5Al (1), ки дар таркибаш 0.005 (2), 0.05 (3) ва 0.1%-и вазнӣ (4) серий (а), празеодим (б) ва неодим (в) дорад, аз рН-и муҳит.



Расми 3. Вобастагии суръати коррозияи $K \cdot 10^{-3}$ ($\text{г} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ч}^{-1}$) хӯлаи Zn55Al (1), ки дар таркибаш 0.005 (2), 0.05 (3), 0.1%- вазнӣ (4) серий (а) ва празеодим (б) дорад, аз рН-и муҳит.



Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашудаи рафтори анодии хӯлаҳои бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида (Zn5Al ва Zn55Al), дар муҳитҳои ишқорӣ - 0.001н (рН=10) NaOH; нейтралӣ - 0.03; 0.3; 3% (рН=7) NaCl ва кислотагӣ - 0.001н (рН=3) HCl аниқ карда шудааст, ки иловаҳои ҷавҳаронӣ дар ҳудуди 0.005–0.05%-и вазнӣ устувории анодии хӯлаҳои аввалияро баланд менамоянд. Нишон дода шудааст, ки хӯлаҳо бо празеодим ва неодим структураҳои қалонҳаҷм доранд, нисбат ба хӯлаҳо бо серий. Муайян карда шудааст, ки иловаҳои серий барои ғурӯҳи хӯлаҳои мазкур самаранок аст, нисбат ба празеодим ва неодим. Суръати коррозияи хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда нисбат ба хӯлаҳои аввалияи Zn5Al ва Zn55Al 2–3 маротиба камтар аст ва онҳоро метавон ба сифати рӯйпӯшҳои анодӣ барои ҳифз намудани конструксияҳо ва иншоотҳои пӯлодӣ аз коррозия истифода намуд.

БОБИ З. ОКСИДШАВИИ БАЛАНДХАРОРАТИИ ХҮЛАХОИ Zn5Al ВА Zn55Al, КИ БО СЕРИЙ, ПРАЗЕОДИМ ВА НЕОДИМ ЧАВХАРОНИДА ШУДААНД

Усули таҳқиқоти кинетикаи оксидшавии хӯлаҳо ва маҳсули оксидшавии онҳо. Оксидшавии баландхароратии хӯлаҳо дар ҳолати саҳт бо усули термогравиметрӣ омӯҳта шуд. Барои гузаронидани таҳқиқот аз дастгоҳ, ки аз қӯраи муқовимати карбонӣ бо ҷилдпушонӣ аз оксиди алюминий иборат аст, истифода карда шуд. Барои соҳтани атмосфераи назоратӣ қисми болоии охири ҷилд бо сарпӯши обхунуккунанда маҳкам карда шуд, ки дорои суроҳӣ барои найҷаи газгузарон, термопараҳо ва бӯта бо хӯлаи таҳқиқшаванда буда, намунаи хӯлаҳо ба сими фанарии платинавӣ оvezon карда шуданд. Тағиёрёбии вазни хӯлаҳо бо ёзандагии фанар тавассути катетометр КМ-8, ки ҳудуди ченкунӣ 0.0-0.5 м –ро дорад, қайд карда шуд. Барои амаликунӣ таҳқиқотҳо бӯта аз оксиди алюминий, ки андозаҳои зеринро (қутр 18-20 мм, баландӣ 25-26 мм) дорад, истифода гардид. Бӯтаҳо пеш аз таҳқиқот дар ҳарорати 1000-1200 °C, мутаносибан дар муҳити оксигенӣ то вазни доимӣ тафсониш дода шуд. Ҳарорат бо термопараи платина-платинородӣ, ки дар сатҳи болоии хӯлаи таҳқиқшаванда ҷойгир шудааст, чен карда шуд. Пас аз интиҳои таҳқиқот система хунук карда шуда, бӯта бо намунаи хӯлаҳо баркашида шуда, сатҳи реаксионии он муайян карда шуд. Баъдан оиди маълумотгирий доир ба таркиби фаза дар маҳсули оксидшавӣ, қабатҳои оксидии ҳосилшуда аз сатҳи намунаи хӯлаҳо ҷудо карда шуда, бо усули таҳлили рентгенофазавӣ омӯҳта шуд. Таҳлили рентгенофазавӣ дар дифрактометри ДРОН-2.0 анҷом дода шуда, дифрактограммаҳо бошад бо истифода аз K_a-нурофкани мисӣ аксбардори гардид.

Барои таҳқиқоти раванди оксидшавӣ якчанд хӯлаҳои рӯҳ-алюминий бо иловаҳои серий, празеодим ва неодим дар ҳудуди 0.005-0.5 %-и вазнӣ хӯлаҳо ҳосил карда шуд. Бо усули термогравиметрӣ кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои саҳт дар муҳити ҳаво таҳқиқ карда шуд, дар натиҷа афзоиши вазни намунаҳои хӯла бо афзудани қабати оксидӣ аз вақт ҳангоми ҳароратҳои доимии 523, 573 ва 623 К чен қарда шуд. Суръати ҳақиқии оксидшавӣ бо расиши саршавӣ аз меҳвар ба қаҷхаттта аз рӯи муодилаи: $K = g/s \cdot \Delta t$ ва қимати энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавӣ бошад, аз рӯи тангенси қунции майлони рост дар вобастагӣ аз $lgK - 1/T$ ҳисоб карда шуд.

Қаҷхатҳои кинетикии оксидшавӣ дар мисоли хӯлаи Zn5Al, ки бо серий ҷавҳаронида шудааст, дар расми 4 оварда шудааст. Дида мешавад, ки раванди оксидшавӣ дар зинаҳои аввал намуди ҳатшаклро зоҳир намуда, баъдан дар 20-25 дақиқа ба намуди гиперболӣ тағиёр меёбад. Ба ин бавҷудоии қабатҳои ҳифозатии оксидӣ шаҳодат медиҳад, ки дар ин дақиқаҳо ба анҷом мерасад. Вобастагии гиперболӣ бо хусусияти хати рост набудан дар меҳвари $(g/s)^2 \cdot t$ шарҳ дода мешавад. Қиматҳои суръати оксидшавӣ аз қаҷхатҳои оксидии хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al, кибо неодим ҷавҳаронида шудаанд, дар вобастагӣ аз ҳарорат ва таркиби хӯлаҳои таҳқиқшуда дар ҷадвали 3 оварда шудааст.



Расми 4. Кацхатқои кинетикаи оксидшавии хӯлаи Zn55Al (а), ки серий дорад, %-и вазнӣ: 0.005 (б); 0.01 (в); 0.05 (г); 0.1 (д); 0.5 (е).

Чадвали 3. Параметрҳои кинетикий ва энергетикии раванди оксидшавии Zn5Al ва Zn55Al, ки бо неодимом ҷавҳаронида шудаанд, дар ҳолати саҳт

| Ҳарорати оксидшавӣ, К | Микдори неодим дар хӯлаи Zn5Al, %-и вазнӣ | Суръати ҳақиқии оксидшавӣ ($\text{K} \cdot 10^{-4}$), $\text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ | Энергияи эҳтимолии фаъолшавӣ, кҶ/мол | Микдори неодим дар хӯлаи Zn55Al, %-и вазнӣ | Суръати ҳақиқии оксидшавӣ ($\text{K} \cdot 10^{-4}$), $\text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ | Энергияи эҳтимолии фаъолшавӣ, кҶ/мол |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 523 | - | 3.07 | 128.4 | - | 2.74 | 154.4 |
| 573 | | 3.55 | | | 3.32 | |
| 623 | | 3.91 | | | 3.73 | |
| 523 | 0.005 | 2.89 | 147.3 | 0.005 | 1.81 | 171.9 |
| 573 | | 3.39 | | | 2.21 | |
| 623 | | 3.61 | | | 2.48 | |
| 523 | 0.01 | 2.75 | 156.0 | 0.01 | 1.79 | 177.5 |
| 573 | | 3.30 | | | 2.20 | |
| 623 | | 3.61 | | | 2.46 | |
| 523 | 0.05 | 2.46 | 159.3 | 0.05 | 1.70 | 188.0 |
| 573 | | 3.00 | | | 2.10 | |
| 623 | | 3.30 | | | 2.37 | |
| 523 | 0.1 | 2.97 | 136.0 | 0.1 | 1.97 | 162.0 |
| 573 | | 3.43 | | | 2.47 | |
| 623 | | 3.80 | | | 2.77 | |
| 523 | 0.5 | 3.02 | 133.9 | 0.5 | 2.20 | 160.0 |
| 573 | | 3.50 | | | 2.70 | |
| 623 | | 3.81 | | | 3.06 | |

Дида мешавад, ки иловаҳои қами неодим (0.005-0.05%-и вазнӣ) қобилияти назаррас камкунии суръати ҳақиқии оксидшавии хӯлаи аввалияи Zn5Al –ро дорад. Суръати ҳақиқии оксидшавӣ ҳангоми ҳарорати 523 К барои хӯлаи Zn5Al дорои бузургии $3.07 \cdot 10^{-4}$ кг·м⁻²·с⁻¹ гардида, барои хӯлаи 0.05%-и вазнӣ неодимдошта бошад, $2.46 \cdot 10^{-4}$ кг·м⁻²·с⁻¹ –ро нишон медиҳад (ҷадвали 3).


Ба сифати мисол, вобастагии $\lg K$ аз 1/T барои хӯлаи Zn5Al, ки бо празеодим ҷавҳаронида шудааст, дар ҳудуди концентратсияҳои омӯхташуда, дар расми 5 оварда шудааст. Дида мешавад, ки раванди оксидшавӣ дар вобастагӣ аз ҳароратҳои хӯлаҳои таҳқиқшуда афзоиш меёбад. Каҷхатҳои (2-4), ки ба хӯлаҳои бо празеодим ҷавҳаронидашуда мансуб аст, нисбат ба каҷхати хӯлаи аввалияи Zn5Al (1) дар хеле поён ҷойгир шудааст.

Динамикаи тағийрёбии суръати ҳақиқии оксидшавӣ ва энергияи эҳтимолии раванди оксидшавии хӯлаҳои рӯҳ-алюминийро, ки бо празеодим ҷавҳаронида шудааст, метавон аз рӯи изохрони оксидшавии хӯлаи Zn55Al, ки концентратсияҳои гуногуни празеодим дорад ва ҳангоми ҳарорати 573 К соҳта шуда, ба 10 ва 20 дақиқаҳои раванди оксидшавӣ рост меояд, мушоҳида намуд (расми 6). Каҷхатҳои раванди оксидшавӣ бо якшакл камшавии суръати оксидшавӣ ва афзоиши энергияи фаъолшавӣ ҳангоми миқдори компоненти ҷавҳаронӣ дар хӯлаи аввалияи Zn55Al то 0.05%-и вазнӣ ҷойгир шудаанд. Вале, иловаҳои 0.1 ва 0.5% празеодим бошанд, оксидшавии хӯлаи аввалияро камеे зиёд менамояд (расми 6).


Аз ҷадвали 4 дида мешавад, ки барои МНЗ-и зергурӯҳи серий ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои бо серий ҷавҳаронидашуда ба хӯлаҳои бо неодим, қимати энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавӣ кам гардида, вале бо афзоиши концентратсияи элементи ҷавҳаронӣ (0.005-0.05%-и вазнӣ Ce, Pr, Nd) дар хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бошад, зиёд мешавад.

Ҷадвали 4. Вобастагии энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавии хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al аз миқдори МНЗ-и зергурӯҳи серий

| Компоненти ҷавҳаронии хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al | Энергияи эҳтимолии фаъолшавӣ, кЧ/мол | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Миқдори иловаҳо, %-и вазнӣ | | | | | |
| | - | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| Zn5Al | 128.4 | - | - | - | - | - |
| Ce | - | 166.0 | 170.3 | 173.4 | 163.6 | 142.9 |
| Pr | - | 150.1 | 160.2 | 162.6 | 144.1 | 138.9 |
| Nd | - | 147.3 | 156.0 | 159.3 | 136.0 | 133.9 |
| Zn55Al | 154.4 | - | - | - | - | - |
| Ce | - | 180.5 | 186.0 | 192.5 | 175.2 | 168.4 |
| Pr | - | 176.2 | 180.9 | 190.9 | 170.0 | 164.5 |
| Nd | - | 171.9 | 177.5 | 188.0 | 162.0 | 160.0 |



Расми 5. Вобастагии $\lg K$ аз $1/T$ барои хӯлаи Zn5Al (1), ки празеодим дорад, %-и вазнӣ: 0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5); 0.5 (6).



Расми 6. Изохрони оксидшавии (573 К) хӯлаи Zn55Al, ки бо празеодим ҷавҳаронида шудааст.

Ҳамин тавр, аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқотҳои эксперименталии кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои саҳти Zn5Al ва Zn55Al, ки бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида шудаанд, аниқ карда шудааст, ки қимати минималии суръати оксидшавӣ ба хӯлаҳои рӯҳ-алюминий бо серий ва максималий бошад ба хӯлаҳои бо неодим ҷавҳаронидашуда мансуб мегардад. Хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо празеодим ҳолати фосилавиро ишғол менамоянд. Муайян карда шудааст, ки маҳсули оксидшавии хӯлаҳои таҳқиқшуда, асосан аз оксидҳои содда - Al_2O_3 , ZnO , ZnAl_2O_4 , Ce_2O_3 , Pr_2O_3 , Nd_2O_3 ва дучандаи $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{ZnO}$, $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Ce}_2\text{O}_3$, $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Pr}_2\text{O}_3$ иборатанд. Аниқ карда шудааст, ки компонентҳои ҷавҳаронӣ Ce, Pr ва Nd дар ҳудуди 0.005-0.05%-и вазнӣ оксидшавии хӯлаҳои аввалияни Zn5Al ва Zn55Al –ро кам менамоянд ва ҳамчун рӯйпӯшҳои муҳофизатии хӯлавии анодӣ метавонанд барои ҳифзи маснуот, конструксияҳо ва иншоотҳои пӯлодӣ аз коррозия дар ҳарорати баланд истифода шаванд.

ХУЛОСАҲО

1. Бо усули потенсиодинамикӣ дар муҳитҳои кислотагӣ (0.001н HCl (pH=3)), нейтралӣ (0.03; 0.3; 3% NaCl (pH=7)) ва ишқорӣ (0.001н (pH=10) NaOH) аниқ карда шудааст, ки ҳангоми ҷавҳаронидани хӯлаҳои аввалия бо серий, празеодим ва неодим (то 0.05 %-и вазн) суръати коррозия 2-3 маротиба кам мешавад. Қонуниятҳои тағиyrёбии ҳосиятҳои асосии электрохимияӣ (потенсиалҳои коррозия, питтингҳосилшавӣ ва репассивӣ)-и хӯлаҳо аз миқдори компонентҳои ҷавҳаронӣ аниқ карда шудааст.

2. Кинетикаи оксидшавии баландҳароратии хӯлаҳои саҳти системаҳои Zn5Al-Ce (Pr, Nd) ва Zn55Al-Ce (Pr, Nd) бо усули термогравиметрӣ дар оксигени ҳаво таҳқиқ шудааст. Вобастагии гиперболии оксидшавии хӯлаҳо аниқ карда шудааст. Муайян карда шудааст, ки хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо серий бузургии минималии энергияи фаъолшавӣ ва суръати оксидшавиро доранд, вале хӯлаҳои бо неодим ҷавҳаронида бошад – дорои қиматҳои максималии ин бузургӣ мебошанд. Хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо празеодим ҳолати фосилавиро ишғол менамоянд. Аниқ карда шудааст, ки компонентҳои ҷавҳаронӣ дар ҳудуди 0.005-0.05 %-и вазн оксидшавии хӯлаҳои аввалияро намоён кам менамоянд.

3. Таркиби фазавии маҳсули оксидшавии хӯлаҳои рӯҳ-алюминий, ки дар таркибашон МНЗ-и зергурӯҳи серий доранд ва нақши онҳо дар раванди оксидшавӣ бо усули таҳлили рентгенофазавӣ муайян карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки маҳсули оксидшавии хӯлаҳои таҳқиқшуда аз оксидҳои якчанда - Al_2O_3 , ZnO , Ce_2O_3 , Pr_2O_3 , Nd_2O_3 ва дучандаи ZnAl_2O_4 , $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{ZnO}$, $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Ce}_2\text{O}_3$ и $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Pr}_2\text{O}_3$ иборатанд.

4. Микроструктураҳои хӯлаҳои таҳқиқшуда дар микроскопи SEM навъи AIS2100 омӯхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки элементҳои ҷавҳаронӣ структураҳои хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al –ро намоён хурд месозанд. Хӯлаҳои бо празеодим ва неодим нисбат ба хӯлаҳои бо серий буда, дорои структураҳои калонҳаҷм мебошанд. Таркиби хӯлаҳои коркарднамудаи ба сифати рӯйпӯшҳои хӯлавии анодии муҳофизатӣ истифодашаванд, бо ду патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда шудааст.

Натицаҳои асосии диссертатсия дар интишороти зерин баён гардидааст:

Мақолаҳои дар маҷаллаҳои илмӣ нашриуда, ки КОА-и назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намудааст

1. Алиханова, С.Д. Коррозионно-электрохимическое поведение сплава Zn55Al, легированного элементами подгруппы церия / С.Д. Алиханова, З.Р. Обидов, И. Ганиев [и др.] // Доклады АН Республики Таджикистан, 2010, т.53, №7, с.557-560.
2. Алиханова, С.Д. Анодное поведение сплава Zn5Al, легированного церием, в среде электролита NaCl // С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов [и др.] // Известия АН Республики Таджикистан. Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2010, № 3(140), с.96-100.
3. Алиханова, С.Д. Кинетика окисления сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных неодимом / С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов // Известия АН Республики Таджикистан. Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2012, № 3(48), с.92-97.
4. Алиханова, С.Д. Теплофизические свойства и термодинамические функции сплава Zn55Al, легированного церием / С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов [и др.] // Вестник Таджикского технического университета, 2014, № 4(28), с.82-87.

Мақолаҳои дар маводҳои конференсияҳо нашриуда

5. Обидов, З.Р. Анодное поведение цинк-алюминиевых сплавов, легированных цериевым мишметаллом, в среде электролита NaCl / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев // Мат. VI Междунар. конф. «Нумановские чтения», Душанбе, Институт химии АН Республики Таджикистан, 2009, с.152-154.
6. Обидов, З.Р. Коррозия цинк-алюминиевых сплавов, легированные празеодимом, как защитные покрытия / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев // Матер. Респ. науч.-практ. конф. «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии», Душанбе, ТТУ им. М.С. Осими, 2009, с.125-127.
7. Обидов, З.Р. Анодное поведение сплава Zn55Al, легированного празеодимом и неодимом, в среде электролита NaCl / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова // Мат. Респ. науч.-теор. конф. «Молодежь и современная наука», Душанбе, Комитет молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, 2010, с.189-192.
8. Обидов, З.Р. Потенциодинамическое исследование сплава Zn55Al, легированного церием, в среде электролита NaCl / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев // Мат. IV Междунар. конф. «Перспективы развития науки и образования в XXI веке», Душанбе, ТТУ им. М.С. Осими, 2010, с.136-138.
9. Обидов, З.Р. Защитные покрытия на основе цинк-алюминиевых сплавов, легированных церием / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев // Мат. Респ. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в науке и технике», Душанбе, ТУТ, 2010, с.125-128.
10. Обидов, З.Р. Влияние pH среды на коррозионно-электрохимическое поведение цинк-алюминиевых сплавов, легированных празеодимом / З.Р.

Обидов, С.Д. Алиханова, Н.И. Ганиева, А.В. Амонова // Мат. Междунар. науч.-практ. конф. «Гетерогенные процессы в обогащении и металлургии», Абишевские чтения, Караганда, Казахстан, 2011, с.178-180.

11. Обидов, З.Р. Защитные покрытия на основе цинк-алюминиевых сплавов, легированных неодимом / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев // Мат. Респ. науч.-практ. конф. «Академик М. Осими и развитие образования», Душанбе, ТТУ им. М.С. Осими, 2011, с.237-241.
12. Обидов, З.Р. Анодное поведение сплава Zn5Al, легированного церием, празеодимом и неодимом, в среде электролита NaCl / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, М. Джураева // Мат. Респ. науч. конф. «Проблемы современной координационной химии», Душанбе, ТНУ, 2011, с.56-57.
13. Алиханова, С.Д. Влияние pH среды на коррозионно-электрохимическое поведение алюминиево-цинковых сплавов, легированных церием / С.Д. Алиханова, А.В. Амонова, З.Р. Обидов // Мат. Респ. науч. конф. «Молодежь и современная наука», Душанбе, Комитет молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, 2011, с.376-379.
14. Алиханова, С.Д. Влияние pH среды на коррозионно-электрохимическое поведение алюминиево-цинковых сплавов, легированных празеодимом / С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов // Мат. Респ. науч.-практ. конф. «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии», Душанбе, ТТУ им. М.С. Осими, 2011, с.130-131.
15. Алиханова, С.Д. Влияние pH среды на коррозионно-электрохимическое поведение цинк-алюминиевых сплавов, легированных неодимом / С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Д.Н. Алиев // Мат. Респ. науч.-техн. конф. «Методы повышения качества и целесообразности процессов производства», Душанбе, ТТУ им. М.С. Осими, 2011, с.46-48.
16. Алиханова, С.Д. Влияние церия на кинетику окисления сплавов Zn5Al и Zn55Al / С.Д. Алиханова, З.Р. Обидов // Мат. Респ. науч.-теорет. конф. «Молодежь и современная наука», Душанбе, Комитет молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, 2011, с.380-385.
17. Алиханова, С.Д. Влияние празеодима на кинетику окисления сплава Zn55Al / С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, Н.Б. Одинаева, З.Р. Обидов // Междунар. научно-практ. конф., посвящ. 1150-летию Абу Бакра Мухаммада ибн З. Рazi, Душанбе, Институт химии АН Республики Таджикистан, 2015, с.64-66.
18. Алиханова, С.Д. Теплофизические свойства и термодинамические функции сплава Zn5Al, легированного неодимом / С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Д.Г. Шарипов // Сб. тез. докл. науч. конф. «Актуальные проблемы современной науки», Душанбе, Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в городе Душанбе, 2015, с.27-28.
19. Обидов, З.Р. Теплофизические свойства и термодинамические функции сплава Zn55Al, легированного неодимом / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, Д.Г. Шарипов // Сб. матер. Междунар. науч. конф. «Наука,

техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья», посв. празднику – Дню науки в Туркменистане, Ашхабад, 2015, с.229-234.

20. Обидов, З.Р. Теплофизические свойства и термодинамические функции сплава Zn5Al, легированного празеодимом / З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, Ф.Р. Сафарова, С.Б. Бобоева // Сб. матер. Всеросс. Межд. науч.-практ. конф. «Новые технологии – нефтегазовому региону», Тюмень, ТюмГНГУ, 2015, т.3, с.81-88.
21. Алиханова, С.Д. Теплофизические свойства и термодинамические функции сплава Zn5Al, легированного церием / С.Д. Алиханова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Д.Г. Шарипов // Междунар. форум «Молодежь – движущая сила интеллектуального развития страны», Душанбе, ТУТ, 2015, с.76-78.

Дигар нашироёт

22. Алиханова, С.Д. Анодное поведение сплавов Zn5Al и Zn55Al с РЗМ цериевой подгруппы: монография / С.Д. Алиханова, З.Р. Обидов, И.Н. Ганиев.– Издательский дом: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.– 100 с.

Ихтироот аз рӯи мавзӯи диссертатсия

23. Малый патент Республики Таджикистан № TJ 199, МПК C22C 18/04. Цинк-алюминиевый сплав / С.Д. Алиханова; заявитель и патентообладатель: И.Н. Ганиев, Д.Н. Алиев, З.Р. Обидов, А.В. Амонова, С.Д. Алиханова / №0800256; заявл. 11.11.08; опубл. 24.12.08, Бюл. 53, 2009. – 2 с.
24. Малый патент Республики Таджикистан № TJ 317, МПК C22C 18/00; 18/04. Цинк-алюминиевый сплав / С.Д. Алиханова; заявитель и патентообладатель: И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, С.Д. Алиханова, Н.И. Ганиева / №1000427; заявл. 09.03.10; опубл. 09.04.10, Бюл. 58, 2010. - 2 с.

ШАРХИ МУХТАСАР
ба диссертатсияи Алихонова Сурайё Ҷамшедовна «Коррозияи хӯлаҳои Zn5Al ва
Zn55Al бо серий, празеодим ва неодим», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 05.17.03 – технологияи равандҳои электрохимияӣ
ва муҳофизат аз коррозия

Мақсади корҳои таҳқиқотӣ ин коркарди таркиби оптималии хӯлаҳои рӯҳ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al, ки бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида шудаанд, мебошад, ки ҳамчун рӯйпӯшҳои хӯлавии анодӣ барои хифз намудани конструксияҳо, маснуوت ва иншоотҳои пӯлодӣ аз коррозия истифода мешаванд.

Ба сифати маводҳои аввалияни таҳқиқот рӯҳи тамғаи XЧ (гранулшакл), алюминии тамғаи А7 ва лигатураи он бо серий (10% Ce), празеодим (10% Pr) ва неодим (10% Nd) истифода гардидааст.

Бо усули потенсиодинамикӣ дар муҳитҳои кислотагӣ (0.001н HCl (pH=3)), нейтралӣ (0.03; 0.3; 3% NaCl (pH=7)) ва ишқорӣ (0.001н (pH=10) NaOH) аниқ карда шудааст, ки ҳангоми ҷавҳаронидани хӯлаҳои аввалия бо серий, празеодим ва неодим (то 0.05 %-и вазн) суръати коррозия 2-3 маротиба кам мешавад. Қонуниятҳои тағиیرёбии ҳосиятҳои асосии электрохимияӣ (потенсиалҳои коррозия, питтингхосилшавӣ ва репассивӣ)-и хӯлаҳо аз миқдори компонентҳои ҷавҳаронӣ аниқ карда шудааст.

Кинетикаи оксидшавии баландҳароратии хӯлаҳои саҳти системаҳои Zn5Al-Ce (Pr, Nd) ва Zn55Al-Ce (Pr, Nd) бо усули термогравиметрӣ дар оксигени ҳаво таҳқиқ шудааст. Вобастагии гиперболии оксидшавии хӯлаҳо аниқ карда шудааст. Муайян карда шудааст, ки хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо серий бузургии минималии энергияи фаъолшавӣ ва суръати оксидшавиро доранд, vale ҳӯлаҳои бо неодим ҷавҳаронида бошад – дорои қиматҳои максималии ин бузургӣ мебошанд. Хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо празеодим ҳолати фосилавиро ишғол менамоянд. Аниқ карда шудааст, ки компонентҳои ҷавҳаронӣ дар худуди 0.005-0.05 %-и вазн оксидшавии хӯлаҳои аввалияро намоён кам менамоянд.

Таркиби фазавии маҳсули оксидшавии хӯлаҳои рӯҳ-алюминий, ки дар таркибашон МНЗ-и зергурӯҳи серий доранд ва нақши онҳо дар раванди оксидшавӣ бо усули таҳлили рентгенофазавӣ муайян карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки маҳсули оксидшавии хӯлаҳои таҳқиқшуда аз оксидҳои якчанда - Al₂O₃, ZnO, Ce₂O₃, Pr₂O₃, Nd₂O₃ ва дучандай ZnAl₂O₄, Al₂O₃·ZnO, Al₂O₃·Ce₂O₃ и Al₂O₃·Pr₂O₃ иборатанд.

Микроструктураҳои хӯлаҳои таҳқиқшуда дар микроскопи SEM навъи AIS2100 омӯхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки элементҳои ҷавҳаронӣ структураҳои хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al –ро намоён хурд месозанд. Хӯлаҳои бо празеодим ва неодим нисбат ба хӯлаҳои бо серий буда, дорои структураҳои калонҷаҷм мебошанд. Таркиби хӯлаҳои коркарднамудаи ба сифати рӯйпӯшҳои хӯлавии анодии муҳофизатӣ истифодашаванда, бо ду патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хифз карда шудааст.

Рисолаи диссертатсионӣ аз муқаддима, навиди адабиёт, се боб, хулосаҳо, рӯйхати адабиёт ва замимаро дар бар мегирад. Диссертатсия дар 135 саҳифаи ҳуруфчинии компьютерӣ баён мегардад, ки дорои 38 ҷадвал ва 55 расм мебошад. Рӯйхати адабиётҳо аз 102 номгӯй иборат аст.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳо 22 мақола ба нашр расидааст, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои такризӣ, ки КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намудааст; дар 36 маводҳои конфронтсҳои байналмилаӣ ва ҷумҳурияӣ ва 2 патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудааст.

Калимаҳои калидӣ: коррозия, хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al, ҷавҳаронӣ, МНЗ зергурӯҳи серий, услубҳои потенсиостатикӣ ва термогравиметрӣ, таҳлили микрорентгеноспектралӣ ва рентгенофазавӣ, ҳосиятҳои коррозионӣ-электрохимияӣ, рафтори анодии хӯлаҳо.

РЕЗЮМЕ
к диссертации Алихановой Сурайё Джамшедовны «Коррозия сплавов Zn5Al и Zn55Al с церием, празеодимом и неодимом», представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности
05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от коррозии

Цель работы заключается в разработке оптимального состава цинк-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных РЗМ цериевой подгруппы, которые используются в качестве анодных покрытий для повышения коррозионной стойкости стальных сооружений, конструкций и изделий.

В качестве объекта исследования использовались цинк марки ХЧ (гранулированный), алюминий марки А7 и с церием (10% Ce), празеодимом (10% Pr) и неодимом (10% Nd).

Потенциодинамическим методом в кислых (0.001н HCl (рН=3)), нейтральных (0.03; 0.3; 3% NaCl (рН=7)) и щелочных (0.001н (рН=10) NaOH) средах установлено, что скорость коррозии сплавов уменьшается в 2-3 раза при легировании их церием, празеодимом и неодимом до 0.05 мас%. Установлены закономерности изменения основных электрохимических характеристик (потенциалов коррозии, питтингообразования и репассивации) сплавов от содержания легирующих компонентов и хлорид-ионов.

Кинетика высокотемпературного окисления твердых сплавов систем Zn5Al-Ce (Pr, Nd) и Zn55Al-Ce (Pr, Nd) исследована методом термогравиметрии в кислороде воздуха. Установлен гиперболический характер окисления данных сплавов. Выявлено, что сплавы Zn5Al и Zn55Al с церием имеют минимальные величины энергии активации и скорости окисления, а сплавы, легированные неодимом - максимальные значения данных величин. Сплавы Zn5Al и Zn55Al с празеодимом занимают промежуточное положение. Выявлено, что легирующие компоненты в пределах 0.005-0.05 мас% значительно уменьшают окисляемость исходных сплавов.

Фазовый состав продуктов окисления цинк-алюминиевых сплавов, содержащих РЗМ цериевой подгруппы и их роль в процессе окисления определены методом рентгенофазового анализа. Показано, что продукты окисления изученных сплавов представлены одинарными оксидами - Al_2O_3 , ZnO , Ce_2O_3 , Pr_2O_3 , Nd_2O_3 и двойными оксидами - ZnAl_2O_4 , $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZnO}$, $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Ce}_2\text{O}_3$ и $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Pr}_2\text{O}_3$.

Микроструктуры исследованных сплавов изучены на микроскопе SEM серии AIS2100. Показано, что легирующие элементы значительно изменяют структуру сплавов Zn5Al и Zn55Al. Сплавы с празеодимом и неодимом имеют более крупную структуру, чем сплавы с церием. Составы, разработанные в качестве анодных защитных покрытий сплавов, защищены двумя малыми патентами Республики Таджикистан.

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, трёх глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 135 страницах компьютерного набора, включает 38 таблиц, 55 рисунков. Список литературы включает 102 наименований.

По результатам исследований опубликовано 22 работы, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан; в 18 материалах международных и республиканских конференций и получены 2 патента Республики Таджикистан на составы разработанных сплавов.

Ключевые слова: коррозия, сплавы Zn5Al и Zn55Al, легирование, РЗМ цериевой подгруппы, потенциостатический и термогравиметрический метод, микрорентгено-спектральный и рентгенофазовый анализ, коррозионно-электрохимические свойства, анодное поведение сплавов.

SUMMARY

on Surayo Alikhonova's dissertation "Corrosion of alloys Zn5Al and Zn55Al with cerium, praseodymium and neodymium", which represented for getting science degrees of candidate of chemical science on 05.17.03 – technology of electrochemical processes and protection against corrosion

The work purpose consists in working out of optimum structure zinc-aluminium of alloys Zn5Al and Zn55Al, alloyed REM a cerium subgroup which are used as anode coverings for increase of corrosion firmness of steel constructions, designs and products.

As object of research were used zinc of mark XЧ (granulated), aluminium of mark A7 and with cerium (10 % Ce), празеодимом (10 % Pr) and неодимом (10 % Nd).

Potentiodynamical method in sour (0.001н HCl (pH=3)), neutral (0.03; 0.3; 3 % NaCl (pH=7)) and alkaline (0.001н (pH=10) NaOH) environments are established, that speed of corrosion of alloys decreases in 2-3 times at alloed their cerium, praseodymium and neodymium till 0.05 wt.%. Laws of change of the basic electrochemical characteristics (corrosion potentials, pitting formation and repassivation) alloys from the maintenance of alloying components and chlorides-ions are established.

Kinetic high-temperature oxidation of firm alloys of systems Zn5Al-Ce (Pr, Nd) and Zn55Al-Ce (Pr, Nd) it is investigated by a method thermo gravimetical in air oxygen. Hyperbolic character of oxidation of the given alloys is established. It is revealed, that alloys Zn5Al and Zn55Al with cerium have the minimum sizes of energy of activation and speed of oxidation, and the alloys alloyed neodymium - the maximum values of the given sizes. Alloys Zn5Al and Zn55Al with prazeodymium occupy intermediate position. It is revealed, that alloying components within 0.005-0.05 wt.% considerably reduce oxidability of initial alloys.

Phase structure of products of oxidation zinc-aluminium of the alloys containing REM a cerium subgroups and their role in the course of oxidation are defined by x-ray diffraction method the analysis. Showed, that products of oxidation of the studied alloys are presented unary oxids - Al_2O_3 , ZnO , Ce_2O_3 , Pr_2O_3 , Nd_2O_3 and double oxids - ZnAl_2O_4 , $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{ZnO}$, $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Ce}_2\text{O}_3$ and $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Pr}_2\text{O}_3$.

Microstructures of the investigated alloys are studied on microscope SEM of series AIS2100. It is shown, that alloying elements considerably crush structure of alloys Zn5Al and Zn55Al. Alloys with praseodymium and neodymium have larger structure, than alloys with cerium. The structures developed as anode sheeting's of alloys, are protected by two patents of Republic Tajikistan.

The dissertation consists of introduction, the review of the literature, three heads, conclusions, the list of the literature and appendices. Work is stated on 135 pages of a computer set, includes 38 tables, 55 drawings. The literature list includes 102 names.

By results of researches 22 works, including 4 articles in the journals recommended BAK at the President of Republic Tajikistan are published; in 18 materials of the international and republican conferences and 2 patents of Republic Tajikistan for structures of the developed alloys also are received.

Key words: corrosion, alloys Zn5Al and Zn55Al, alloying, REM cerium subgroup, potentiostatical and thermo gravimetical methods, electron microprobe and x-ray diffraction, corrosion-electrochemical properties, anodic behaviour of alloys.

Ба чоп 04.10.2017с. ичозат шуд. Ба чоп 10.10.2017с. имзо шуд.

Коғази оғсетй. Чопи оғсетй. Хуруфи адабй.

Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопй 1,5.

Теъдоди нашр 100 нусха.

Дар нашриёти ДРТС чоп шудааст,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе,
кӯчаи Мирзо Турсунзода - 30